

Ҳисобот

оид ба натиҷаҳои фаъолияти Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ дар нимсолаи якум ва вазифаҳо барои нимсолаи дуюми соли 2018

Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ фаъолияти худро дар давраи ҳисоботӣ ба иҷрои саривақтии фармонҳо ва дастуру супоришҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ -Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, қарору фармоишҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, супоришҳои Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар самти беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ, ҷалби бештари сармоя ба соҳаҳои иқтисоди миллӣ, ҳамохангсозии кӯмаки беруна ва мониторинги лоиҳаҳои сармоягузори давлатӣ, хусусигардонӣ ва таъмини истифодаи мақсадноки амволи давлатӣ, инчунин дастгирии соҳибкорӣ равона намуд.

Вобаста ба иҷрои бандҳои дахлдори Нақшаи чорабиниҳо, ки бо Амри Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29 декабри соли 2017, №АП-984 оид ба вазифаҳои, ки дар Паёми Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 22 декабри соли 2017 зикр гардидаанд, тасдиқ шудааст, чораҳои мушаххас андешида шудаанд. Оид ба иҷрои саривақтии бандҳои дахлдори Нақшаи чорабиниҳо ба Ҳукумати мамлакат аз 10 майи соли 2018, №1-1Г/387 маълумоти навбатӣ ирсол гардидааст.

Қиҳати такмили қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи ҳисоботӣ 55 санади меъёрии ҳуқуқӣ таҳия, мувофиқа ва пешниҳод карда шуд. Дар ин раванд Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16 январи соли 2018, №990 “Дар бораи эълон намудани мораторий ба ҳама намуди санҷишҳои фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ дар соҳаҳои истеҳсолӣ”, қонунҳо аз 30 майи соли 2017, №1436 “Оид ба ворид намудани тағйирот ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи Ҷимоя ва дастгирии давлатии соҳибкорӣ”, аз 21 феввали соли 2018 №1505 “Дар бораи мораторий ба санҷишҳои фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ дар соҳаҳои истеҳсолӣ”, аз 21 феввали соли 2018 №1511 “Дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон”, аз 21 феввали соли 2018 №1512 “Дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Кодекси гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон” ба имзо расонида шуда, 9 лоиҳаи қарор ва 18 лоиҳаи фармоиши Ҳукумати мамлакат мавриди амал қарор дода шуданд.

Инчунин, 2 лоиҳаи қарорҳои Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 7 лоиҳаи қарорҳо ва 2 лоиҳаи фармоишҳо дар

баррасии Ҳукумати ҷумҳурӣ ва лоиҳаҳои “Барномаи рушди шарикӣ давлат ва бахши хусусӣ барои солҳои 2018-2022”, лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи минтақаҳои махсуси саноатӣ”, 6 лоиҳаи қарорҳо ва 2 лоиҳаи фармоишҳо дар баррасии вазорату идораҳои дахлдор қарор доранд.

Самти дастгирии соҳибкорӣ

Санаи 26 январи соли 2018 таҳти раёсати Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси Шӯрои машваратӣ оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон чаласаи XVIII Шӯро баргузор гардид. Дар чаласа гузориш оид ба рафти иҷроии қарорҳои қабулшуда, натиҷаҳои таҳлил ва лоиҳаи Нақшаи чорабиниҳо оид ба беҳтар намудани фазои соҳибкориву сармоягузорӣ дар соҳаи нақлиёт ва логистика, энергетикаи барқӣ, фаъолияти Шӯрои минтақавӣ оид ба беҳтар намудани фазои соҳибкорӣ дар назди раиси вилояти Суғд, натиҷаҳои таҳлил ва лоиҳаи Нақшаи чорабиниҳо оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ ва соҳибкорӣ дар бахши бонкдорӣ ва молия мавриди баррасӣ қарор дода шуда, қарорҳои дахлдор қабул карда шуданд.

Дар ин раванд, Нақшаи чорабиниҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар соҳаи энергетикаи барқии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2020, бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 апрели соли 2018 № 228 тасдиқ карда шуд.

Бо мақсади дастгирии соҳибкорӣ ва фароҳам овардани заминаи мусоиди меъёрии ҳуқуқӣ дар давраи ҳисоботӣ лоиҳаи 6 санади меъёрии ҳуқуқӣ аз ҷониби Кумита тибқи тартиби муқарраргардида таҳия ва пешниҳод гардиданд, ки онҳо қабул ва мавриди амал қарор дода шуданд.

Аз ҷумла, чиҳати дастгирии давлатии фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ дар соҳаҳои истехсолӣ, ташкили ҷойҳои корӣ, таҳкими иқтисодии саноатӣ содиротии ҷумҳурӣ, кам намудани санҷишҳо ва фароҳам овардани фазои мусоид барои соҳибкориву сармоягузорӣ Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 16 январи соли 2018, №990 “Дар бораи эълон намудани мораторий ба ҳама намуди санҷишҳои фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ дар соҳаҳои истехсолӣ” ва Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 21 феввали соли 2018, №1505 “Дар бораи мораторий ба санҷишҳои фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ дар соҳаи истехсолӣ” қабул карда шуданд.

Бо қабул гардидани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21 феввали соли 2018, №1511 “Дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон” ва Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз

21 феввали соли 2018, №1512 “Дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Кодекси гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон” зиёда аз 30 адад имтиёзу сабукиҳои иловагӣ барои соҳибкорон дар қонунгузорию кишвар пешбинӣ карда шуда, барои рушди соҳаи паррандапарварӣ, истеҳсоли гӯшти парранда ва хӯроки омехтаи парранда ва чорво заминаи мусоиди меъёрии ҳуқуқӣ фароҳам оварда шуд.

Ҷиҳати татбиқи босамари Барномаи дастгирии давлатии соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2012 – 2020 Нақшаи чорабиниҳо оид ба амалисозии марҳилаи сеюми он бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 апрели соли 2018, №227 қабул карда шуд. Мавриди қайд аст, ки дар доираи татбиқи Барнома ислохотҳои муҳим гузаронида шуда, муносибатҳои низоми иҷозатдиҳӣ, шарикӣ давлат ва бахши хусусӣ, андоз, мораторияи санҷишҳо, Ҳимоя ва дастгирии давлатии соҳибкорӣ, сармоягузорӣ ва созишномаҳои сармоягузорӣ дар шакли қонунҳои мукамал қабул гардиданд ва то соли 2020 ҳамин раванд дар самти танзими муносибатҳои ҳунармандӣ, савдои электронӣ, минтақаҳои махсуси саноатӣ, хизматрасониҳои давлатӣ ва такмили дигар муносибатҳо идома дода мешаванд.

Ҳамзамон дар давраи ҳисоботӣ лоиҳаи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи таъсис додани Муассисаи давлатии “Бизнес – инкубатори Тоҷикистон” таҳия ва бо вазорату идораҳои дахлдор мувофиқа гардида, аз 14 июни соли 2018, №1-4а/504 ба баррасии минбаъдаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда шуд.

Тибқи таҷрибаи байналмилалӣ Бизнес-инкубаторҳо дар навбати аввал воситаи рушд ва пешбурди фаъолияти соҳибкорӣ буда, ба тариқи расонидани маҷмӯи хизматрасониҳои гуногун самт барои рушди босуръати корхонаҳо (ширкатҳо), аз ҷумла корхонаҳои инноватсионӣ мусоидат менамояд. Бинобар ин таъсиси он барои дастгирии соҳибкори нафтаъсис (стартап) ва рушди соҳибкории хурду миёна тавассути дастгирии методӣ, иттилоотӣ, машваратӣ, омӯзишӣ, тақвият бахшидан ба ҳамкориҳои мақомоти давлатӣ бо бахши хусусӣ низ мусоидат менамояд.

Инчунин лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳунармандӣ» таҳия карда шуда, аз 16 феввали соли 2018, №1-1к/146 ҷиҳати такмили минбаъда дар Қумитаи рушди сайёҳӣ ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ирсол гадид.

Дар давраи ҳисоботӣ мониторинги иҷрои Нақшаи чорабиниҳо оид ба иҷрои дастуру супоришҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки дар мулоқот бо соҳибкорону сармоягузoron 14 октябри соли 2017 баён доштанд, гузаронида шуда, аз натиҷаи он 8 январи соли 2018, №1-4а/11 ба Ҳукумати Ҷумҳурии

Тоҷикистон маълумот пешниҳод карда шуд. Дар натиҷа якчанд корхонаҳои саноатӣ аз ҷониби соҳибкорон сохта ба истифода дода шуданд. Аз ҷумла, ҷиҳати иҷрои банди 29 Нақшаи мазкур аз ҷониби соҳибкор Очилов Дадохон корхонаи истеҳсоли мебел барои муассисаҳои таълимӣ, тиббӣ, маъмури ва маишӣ дар Минтақаи Озоди иқтисодии “Суғд” санаи 26 июни соли ҷорӣ бо иштироки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сохта ба истифода дода шуд.

Бо мақсади иҷрои талаботи банди 3 қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 декабри соли 2014 №740 мониторинги иҷрои Нақшаи чорабиниҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба татбиқи марҳилаи дуюми Барномаи дастгирии давлатии соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2012-2020 гузаронида шуда, аз натиҷаи он ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 марти соли 2018 №1-4а/262 ҳисобот пешниҳод карда шуд.

Бо мақсади иҷрои банди 5 протоколи маҷлиси Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 апрели соли 2018 таҳлили масъалаи аз фаъолият бозмондани корхонаҳои саноатӣ гузаронида шуда, аз 18 майи соли 2018, №1-4А/426 ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда шуд.

Тибқи маълумоти Агентии омили назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи принсипи “Равзанаи ягона”-и Кумитаи андозии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳолати 1 июни соли 2018 дар миқёси ҷумҳурӣ 310 163 адад субъекти хоҷагидори фаъолияткунанда бақайд гирифташудааст, ки ин нишондод нисбат ба ҳамин давраи соли 2017 – ум 14 747 адад ва/ё 4,99 фоиз зиёд мебошад.

Миқдори субъектҳои хоҷагидори фаъолияткунанда дар миқёси ҷумҳурӣ ба ҳолати 1 июни соли 2018

Ҷадвали №1.

Минтақаҳо	Патент	Шаҳодатнома	Ш. ҳуқуқӣ	Х.деҳқонӣ	Ҳаҷми умумӣ
ВМКБ	1 931	999	1 297	285	4 513
Суғд	32 578	10 494	8 275	59 074	110 421
Хатлон	25 605	5 972	9 120	56 539	97 236
НТҶ	16 446	5 581	4 835	30 379	57 241
ш.Душанбе	23 243	9 825	7 679	5	40 752
Ҳамагӣ	99 803	32 871	31 206	146 282	310 163

Сарчашма: Агентии омили назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи принсипи “Равзанаи ягона”-и Кумитаи андозии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Феҳрасти ягонаи давлатии мақомоти андозии ҷумҳурӣ

Соҳибкорони инфиродии тибқи патент амалкунанда 99 803 нафар, тибқи шаҳодатнома амалкунанда 32 871 адад ва хоҷагиҳои деҳқонӣ 146 283 ададро ташкил медиҳанд.

Азбаски хоҷагиҳои деҳқонӣ низ ҳамчун соҳибкорони инфиродӣ, ки тибқи шаҳодатнома амал мекунанд, онҳо ба шумораи умумии соҳибкорони инфиродӣ дохил карда шудаанд.

Ҷадвали №2.



Сарчашма: Агентии омор, маълумоти “Равзанаи ягона”-и Кумитаи андозии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Феҳрасти ягонаи давлатии мақомоти андозии ҷумҳурӣ

Ҳамин тариқ, дар шумораи умумии субъектҳои хоҷагидори мамлакат соҳибкорони инфиродӣ дар маҷмуъ 278 956 адад ва ё 89,9 фоизро ташкил медиҳанд, ки гардиши маблағҳои онҳо дар як сол тибқи патент то 100 сад ҳазор) сомонӣ ва тибқи шаҳодатнома то як миллион сомонӣ мебошад.

Шахсони ҳуқуқӣ, ки пойдевори бахши хусусии мамлакат мебошанд, дар шумораи умумии субъектҳои хоҷагидорӣ ҳиссаи хеле кам дошта, ҳамагӣ 31 206 адад ва ё 10,3 фоизи субъектҳои хоҷагидориро ташкил медиҳанд.

Таҳлил нишон медиҳад, ки аз се як ҳиссаи субъектҳои хоҷагидори мамлакатро соҳибкорони инфиродии тибқи патент амалкунанда, ки гардиши маблағҳои онҳо дар як сол то сад ҳазор сомонӣ мебошад, ташкил медиҳанд. Соҳибкорони инфиродии тибқи патент фаъолияткунанда бештар дар бахши тиҷорати хурд фаъолият менамоянд, ки пеш аз ҳама гувоҳи дастрасии маҳдуди субъектҳои соҳибкорӣ ба воситаҳои молиявӣ мебошад.

Дар баробари ин ҳиссаи назарраси хоҷагиҳои деҳқонӣ (47,1 фоиз) дар шумораи умумии субъектҳои соҳибкорӣ рушди соҳибкориро асосан дар манотиқи деҳот нишон медиҳад, ки бо масъалаҳои дастрасии маҳдуд ба

инфрасохтори ҷисмонӣ, воситаҳои молиявӣ, таҷҳизоти кишоварзӣ, тухмиҳои хушсифат ва дурӣ аз бозорҳои истеъмолӣ дучор мегарданд.

Таҳлили пешбурди фаъолияти соҳибкорӣ дар ҷумҳурӣ нишон дод, ки раванди барҳамхӯрии шахсони ҳуқуқӣ тамоюли зиёдшавӣ дорад.


Тибқи маълумоти расмии Агентии омор шумораи шахсони ҳуқуқии барҳамхурда дар соли 2014-ум 1524 адад, соли 2015-ум 1847 адад, соли 2016-ум 2138 адад ва дар соли 2017-ум 1810 ададро ташкил медиҳад.

Дар ин замина, дар 5 моҳи соли 2018 дар миқёси ҷумҳурӣ 12036 субъекти соҳибкорӣ барҳам дода шуд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2017-ум 2 060 адад ва ё 14,6 фоиз кам мебошад.

Барҳамдиҳии шахсони ҳуқуқӣ дар миқёси ҷумҳурӣ ба ҳолати 1 июни соли 2018 ба 558 адад расидааст, ки ин нишондиҳанда нисбати ҳамин давраи соли гузашта 188 адад ва ё 25,2 фоиз кам мебошад, ки ин нишондод ба рушди иқтисодиёти ҷумҳурӣ зарарӣ манфии худро расонда, боиси нигаронӣ мебошад.

Маълумот оид ба шумораи субъектҳои хоҷагидорӣ бақайдгирифташуда, азнавбақайдгирифташуда, барҳамдодашуда дар мақомоти андози ҷумҳурӣ ба ҳолати 1 июни солҳои 2018 ва 2017

Ҷадвали №3.



Сарчашма: Агентии омор, маълумоти “Равзанаи ягона”-и Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Феҳрасти ягонаи давлатии мақомоти андози ҷумҳурӣ

Субъектҳои соҳибкорӣ фаъолияткунанда ба ҳолати 1.06.2018

Бояд қайд кард, ки агарчи дар маҷмуъ ба ҳолати 1 июни соли 2018 дар миқёси ҷумҳурӣ миқдори умумии субъектҳои соҳибкорӣ зиёд шуда бошад ҳам, таҳлили вазъи соҳибкорӣ дар панҷ моҳи соли 2018 нисбат ба ҳамин

давраи соли 2017 камшавии шумораи шахсони ҳуқуқии фаъолияткунандаро ошкор менамояд.

Шумораи субъектҳои соҳибкори фаъолияткунанда ба ҳолати 1.06.2018 дар муқоиса бо 1.06.2017

Ҷадвали №4.



Сарчашма: Агентии омор, маълумоти “Равзанаи ягона”-и Кумитаи андозии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Феҳрасти ягонаи давлатии мақомоти андозии ҷумҳурий

Тамоюли зиёдшавии субъектҳои соҳибкори дар асоси патент ва шаҳодатнома аз он шаҳодат медиҳад, ки шахсони ҳуқуқӣ фаъолияти худро қатъ карда, минбаъд ҳамчун субъектҳои соҳибкори хурд ва ниҳоят хурд (соҳибкори инфиродии тибқи патент ва шаҳодатнома амалкунанда) фаъолият менамоянд.

Маълум аст, ки тавассути таъсиси корхонаҳои калон ва миёна масъалаи бекорӣ ва таъмини шуғли аҳолиро хеле босуръат ҳал кардан мумкин аст. Аммо дастрасӣ ба захираҳои молиявӣ, маъмурикунонии андозбандӣ ва рақобати носолим дар солҳои охир таъсиси корхонаву коргоҳҳои миёна ва калонро ҳавасманд накарда, баръакс мураккаб менамоянд ва ҳатто садди роҳи васеъ намудани фаъолияти онҳо мегардад.

Бо мақсади арзёбии низоми андозбандию гумрукӣ ва самаранокии имтиёзҳои пешниҳодшаванда Гурӯҳи корӣ аз ҳисоби намояндагони вазорату идораҳо ва бахши хусусӣ бо қарори Раиси Кумита аз 28 майи соли 2018, №158 таъсис дода шуд.

Натиҷаҳои фаъолияти Гурӯҳи корӣ, аз ҷумла ҳисоботи таҳлилӣ бо тавсияҳои мушаххас, лоиҳаи санадҳои меъёрию ҳуқуқии дахлдор ва лоиҳаи Нақшаи чорабиниҳо ба ҷаласаи ояндаи Шӯрои машваратӣ пешниҳод мегардад.

Дар доираи тадбирҳои беҳтар намудани мавқеи кишвар дар арзёбии “Пешбурди соҳибкорӣ”-и Бонки Ҷаҳонӣ тибқи супориши Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 14-уми феввали соли 2018, №24118 (22.7) ҷиҳати таҳияи лоиҳаи Нақшаи чорабиниҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид

ба баланд бардоштани мавқеи Тоҷикистон дар арзёбиҳои байналмилалӣ бо қарори Раиси Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ аз 24 апрели соли 2018, №115 Гурӯҳи қорӣ салоҳиятноқ таъсис дода шуд.

Дар натиҷа, лоиҳаи Нақшаи чорабиниҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба баланд бардоштани мавқеи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар арзёбиҳои байналмилалӣ таҳия гардида, 23 майи соли 2018, №1-1к/434 барои тасдиқ ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда шуд.

Масъалаи рушди соҳибқорӣ миёни занон мунтазам пайгирӣ карда шуда, дар чаласаҳои Гурӯҳи қорӣ байниидоравӣ оид ба дастгирии соҳибқорӣ занон дар назди Кумита мунтазам баррасӣ карда мешаванд.

Дар давраи ҳисоботӣ Форуми ҷумҳуриявӣ таҳти унвони “Беҳтарсозии дастрасии занони соҳибқорӣ Тоҷикистон ба бехатарӣ ва роҳҳои тақмил додани он” ва Форуми минтақавӣ “Занони соҳибқор, рушди сайёҳӣ тавассути тавсияи иқтисодӣ ҳунармандӣ” бо иштироки 200 соҳибқорзанон аз давлатҳои Осиёи Марказӣ, Афғонистон ва Арманистон баргузор гардид.

Қайд кардан ба маврид аст, ки дар доираи сафари давлатии Президенти Ҷумҳурии Ўзбекистон ба Ҷумҳурии Тоҷикистон Форуми соҳибқорони Тоҷикистону Ўзбекистон баргузор гардида, дар доираи он байни доираҳои тиҷоратии ду кишвар 16 санади ҳамкорӣ, аз ҷумла 9 созишнома, 1 шартнома ва 7 ёддошти тафохум бо маблағи зиёда 5,5 млрд.сомонӣ (625,6 млн.доллар) ба имзо расонида шуд.

Ҳамзамон 21-22 апрели соли 2018 дар шаҳри Самарқанди Ҷумҳурии Ўзбекистон Форуми соҳибқорони вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон ва вилояти Самарқанди Ҷумҳурии Ўзбекистон ва 5-6 майи соли 2018 дар шаҳри Бохтари Ҷумҳурии Тоҷикистон Форуми соҳибқорони вилояти Хатлон ва вилояти Сурхандарёи Ҷумҳурии Ўзбекистон баргузор гардиданд.

Дар доираи сафари расмӣ Президенти Ҷумҳурии Беларус ба Ҷумҳурии Тоҷикистон Анҷумани соҳибқорони Тоҷикистону Беларус бо иштироки доираҳои соҳибқорӣ Афғонистон, Покистон ва Ўзбекистон дар баргузор карда шуд, ки дар натиҷа 9 қарордоди ҳамкорӣ, 1 ёддошти тафохум ба маблағи зиёда 18 млн. 958 ҳазор сомонӣ (2,1 млн.доллар) ба имзо расид.

Санаи 28 июни соли қорӣ Кумита дар ҳамкорӣ бо Палатаи савдо ва саноат Форуми соҳибқорони Тоҷикистону Кореяро бо иштироки 50 нафар соҳибқорони ҳарду ҷониб баргузор намуд.

Бо мақсади дар сатҳи баланд таҷлил намудани чорумин солгарди ҷашни “Рузи соҳибқорон” лоиҳаи Консепсияи баргузори Форуми байналмилалӣ соҳибқорӣ Душанбе-2018 таҳти унвони «Рушди соҳибқорӣ сармоягузорӣ ва равандҳои муосири иқтисодӣ» аз 22 июни

соли 2018 № 1-4а/ 530 ба унвонии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ирсол карда шуд.

Ҷиҳати баланд бардоштани маърифати ҳуқуқиву молиявии соҳибкору тоҷирон, сатҳи касбият ва малакаи онҳо санаи 30 январ дар шаҳри Душанбе, 17 март дар шаҳри Бохтари вилояти Хатлон, 18-21 март дар водии Рашт, 28-29 март дар шаҳри Хучанд ва 30 март дар шаҳри Истаравшани вилояти Суғд чорабиниҳои фаҳмондадиҳӣ баргузор карда шуд, ки дар онҳо беш аз 800 соҳибкор иштирок намуданд.

Чунин чорабиниҳо дар дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ низ то охири соли ҷорӣ гузаронида мешаванд.

Дар давраи ҳисоботӣ ҷаласаи нухуми Шӯро оид ба шарикии давлат ва баҳши хусусӣ баргузор гардида, дар он лоиҳаи “Низоми пардохти электронии роҳкиро ва назорати он дар нақлиёти мусофирбари автомобилии истифодаи умуми шаҳри Душанбе” баррасӣ карда шуд.

Дар натиҷа Созишномаи шарикии давлат ва баҳши хусусӣ байни мақомоти иҷроия ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва ҶДММ “Авесто Гурух” ба имзо расонида шуда, низоми пардохти электронии роҳкиро ва назорати он дар нақлиёти мусофирбари автомобилии истифодаи умуми шаҳри Душанбе ҷорӣ карда шуд.

Дар давраи ҳисоботӣ бо мақсади ҷалби соҳибкоруни ватанӣ ба раванди татбиқи механизми шарикии давлат ва баҳши хусусӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ дар шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои вилоятҳои Суғду Хатлон баргузор карда шуданд.

Мавриди қайд аст, ки айни замон дар манотиқи ҷумҳурӣ лоиҳаҳои шарикии давлат ва баҳши хусусӣ дар соҳаҳои маориф, тандурустӣ, энергетика ва инноватсия мавриди амал қарор доранд.

Пешбурди низоми иҷозатдиҳӣ

Ҷиҳати иҷрои талаботи қонунгузории соҳаи низоми иҷозатдиҳӣ дар соли ҷорӣ мониторинги Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи низоми иҷозатдиҳӣ” гузаронида шуда, 7 феввали соли 2017, №1-4б/120 ахбороти муфассал ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ирсол гардид.

Мувофиқи маълумоти пешниҳодгардида дар соли 2017 аз ҷониби субъектҳои соҳибкорӣ барои гирифтани ҳуҷҷатҳои иҷозатдиҳӣ 47 380 ариза ба мақомоти иҷозатдиҳанда ворид гардида, аз он 44 607 ариза қонунӣ ва 346 ариза бо сабаби аз ҷониби аризадиханда дар ҳаҷми пурра пешниҳод нагардидани ҳуҷҷатҳо, ошкор гардидани маълумоти носоҳеҳ дар ҳуҷҷатҳое, ки аризадиханда пешниҳод намудааст, инчунин дар натиҷаи гирифтани ҳулосаи манфии асоснокшуда оид ба натиҷаҳои тадқиқот рад карда шудааст. Дар навбати худ, тибқи муқаррароти қонунгузории низоми

ичозатдихӣ аз чониби мақомоти ичозатдиханда ба муҳлати номахдуди амал 11 291 ҳуҷчат ва ба муҳлати амали ичозатнома 10 094 ҳуҷчати ичозатдихӣ дода шуда, маблағи 6 190 432 сомонӣ пардохт ситонида шудааст, ки аз ин 947 515 сомонӣ барои баррасии ариза ва 3 839 570 сомонӣ барои додани ҳуҷчати ичозатдихӣ ба бучети давлатӣ гузаронида шудааст.

Яке аз чанбаҳои асосии бомаром татбиқ намудани ислоҳоти низоми ичозатдихӣ ва санчиши фаъолияти субъектҳои хоҷагидор дар кишвар ин фароҳам овардани заминаи мусоиди меъёрии ҳуқуқӣ мебошад. Дар ин раванд, як қатор лоиҳаҳои санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар самти дастгирии давлатии соҳибкорӣ тибқи тартиби муқарраргардида таҳия гардидаанд. Аз ҷумла, лоиҳаи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи дигар пардохтҳои ҳатмӣ ба бучет” таҳия ва ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 9 апрели соли 2018, №1-46/290 ирсол карда шуд.

Бо мақсади иҷрои банди 16 Нақшаи чорабиниҳо оид ба иҷрои вазифаҳои, ки дар Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 20 апрели соли 2012 зикр гардидаанд, чиҳати то 50 фоиз ихтисор намудани теъдоди ҳуҷчатҳои ичозатдихӣ амалкунанда барои фаъолияти соҳибкорӣ ва тариқи низоми электронӣ ба расмият даровардани беш аз 30 фоизи ҳуҷчатҳои ичозатдихӣ, инчунин дуруст ба роҳ мондани Низоми ягонаи электронии барасмиятдарории ҳуҷчатҳои ичозатдихӣ лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи низоми ичозатдихӣ” тибқи тартиби муқарраргардида таҳия ва ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 20 декабри соли 2017, №1007 ирсол гардид. Тибқи тибқи супориши Роҳбари Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19 феввали соли 2018, №21/22 Кумита лоиҳаро такмил дода барои мувофиқасозӣ ба вазорату идораҳо ирсол намуд.

Қобили қайд аст, ки лоиҳаи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи ворид намудани тағйирот ба қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 майи соли 2012, №285 “Дар бораи тасдиқи Қоидаҳои пешбурди Феҳристи ягонаи давлатии электронии ҳуҷчатҳои ичозатдихӣ ва Қоидаҳои пешбурди Феҳристи ҳуҷчатҳои ичозатдихӣ”, ки дар давраи ҳисоботи таҳия гардида буд, аз 30 майи соли 2018, №285 қабул ва мавриди амал қарор дода шуд.

Инчунин, дар давраи ҳисоботӣ чиҳати иҷрои талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи низоми ичозатдихӣ” қарори Раиси Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ “Дар бораи таҳлили риояи талаботи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон

дар соҳаи танзими низоми иҷозатдихӣ” аз 24 майи соли 2018, №155 қабул гардида, тибқи нақшаи бо он тасдиқгардида санчиши мақомоти иҷозатдиханда оид ба иҷрои талаботи санадҳои меъёрии ҳуқуқии танзими низоми иҷозатдихӣ марҳила ба марҳила гузаронида шуда истодааст.

Дар давраи ҳисоботӣ чиҳати иҷрои талаботи қонунгузории соҳаи санчиши фаъолияти субъектҳои хоҷагидор мониторинги Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи санчиши фаъолияти субъектҳои хоҷагидор” гузаронида шуда, 7 март соли 2018, №1-46/211 аз натиҷаи он ахбороти муфассал ба Муовини якуми Сарвазирӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси Шӯрои Ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти санчишӣ ирсол карда шуд.

Илова бар ин, чиҳати кам кардани такроршавии вазифаҳои ба ҳам монанд, Ҳамоҳангсозии санчишҳо, сарфаи маблағҳои бучетӣ ва кам намудани монеаҳои сунъӣ барои фаъолияти соҳибкорӣ лоиҳаи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи санчиши фаъолияти субъектҳои хоҷагидор” тибқи тартиби муқарраргардида таҳия ва аз 3 майи соли 2018, №1-46/375 ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ирсол карда шуд.

Бояд қайд кард, ки бо мақсади иҷрои банди 24 Нақшаи чорабиниҳо оид ба иҷрои вазифаҳои, ки дар Паёми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз 22 декабри соли 2016 “Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилию хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон” зикр гардидаанд, қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи ислоҳоти минбаъдаи соҳаи санчиши фаъолияти субъектҳои хоҷагидор” аз 27 майи соли 2017, №266 қабул гардид.

Дар ин раванд, чиҳати иҷрои банди 5 қарори болозикр вобаста ба маҳдуд кардани ваколатҳои санчиши мақомоти ваколатдори давлатӣ дар соҳаҳои ҷангал, шикор ва ҳудудҳои махсус муҳофизатшавандаи табиӣ, забон ва истилоҳот, идораи замин ва геодезӣ, бақайдгирии давлатии молу мулки ғайриманқул ва ҳуқуқ ба он, омор, суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа, фаъолияти зиддиинҳисорӣ таҳлили ҳамаҷониба бо назардошти таҷрибаи байналмилалӣ гузаронида шуда, тақлифҳои мушаххас омода ва ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22 июни соли 2018, №1-46/537 пешниҳод гардид.

Дар давраи ҳисоботӣ бо мақсади татбиқи босамари санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳаи санчиши фаъолияти субъектҳои хоҷагидор 3 маротиба ҷаласаи Шӯрои Ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти санчишӣ баргузор гардид, ки дар онҳо як қатор масъалаҳо мавриди баррасӣ қарор дода

шуданд. Аз ҷумла, нақшаҳои солони мақомоти санчишӣ барои соли 2018, номгӯи меъёрҳои арзёбии таваккали фаъолияти субъектҳои хоҷагидор, номгӯи масъалаҳои назоратии мақомоти санчишӣ ва Феҳристи субъектҳои соҳибкорӣ дар соҳаҳои истеҳсоли мувофиқа ва тасдиқ карда шуданд.

Тибқи нақшаҳои мувофиқа ва тасдиқгардида, дар соли 2018 аз ҷониби мақомоти санчишӣ дар маҷмӯъ 55 277 санчиши фаъолияти субъектҳои хоҷагидор ба нақша гирифта шудааст, ки нисбат ба нишондиҳандаи соли 2017-ум 22,6 фоиз кам мебошад.

Ҳиссаи зиёди санчишҳои нақшавӣ асосан ба Хадамоти назорати давлатии тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳоли (21 413 санчиш ё 38,7 фоиз), Агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдо (11 938 санчиш ё 21,6 фоиз) ва Сарраёсати хадамоти оташнишонии Вазорати корҳои дохилӣ (9 083 санчиш ё 16,4 фоиз) ва Хадамоти назорати давлатӣ дар соҳаи энергетикаи Вазорати энергетика ва захираҳои об (4 468 санчиш ё 8,1 фоиз) рост меояд, ки маҷмуан 84,8 фоизи шумораи умумии санчишҳои банақшагирифташудаи мақомоти санчишӣ барои соли 2018-ро ташкил медиҳад.

Тибқи талаботи қонунгузори нақшаҳои солони номгӯи масъалаҳои назоратии мақомоти санчишӣ дар сомонаи Кумита (www.ijozat.tj) ва дар сомонаҳои мақомоти санчишӣ ҷойгир карда шуданд.

Дар асоси таҳлилҳои маълумоти оморӣ аз 29 майи соли 2018 муайян карда шуд, ки дар семоҳаи якуми соли 2018 аз ҷониби мақомоти санчишӣ 21 072 санчиши нақшавии субъектҳои хоҷагидор гузаронида шудааст, ки ин 38,1 фоизи нақшаи солоноро ташкил медиҳад. Дар навбати худ, аз тарафи мақомоти санчишӣ дар маҷмӯъ 28 429 санчиши фаъолияти субъектҳои хоҷагидор (бо назардошти санчишҳои нақшавӣ, ғайринақшавӣ, такрорӣ ва иловагӣ) гузаронида шудааст, ки ин 51,4 фоизи нақшаи дар мувофиқа тасдиқгардидаро ташкил медиҳад.

Қобили тавачҷӯҳ аст, ки аз ҷониби Кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқи таҳлили омили расмӣ дар семоҳаи аввали соли 2018 дар ҳаҷми 235 санчиши нақшавӣ гузаронида шудааст, ки 1,6 маротиба зиёд, ё худ 267 фоизи нишондиҳандаи нақшаи санчишии дар мувофиқа бо Шӯрои ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти санчишӣ тасдиқгардидаро ташкил медиҳад. Дар баробари ин, камбудии ҷойдошта дар фаъолияти санчишии Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезӣ (4,3 маротиба зиёд), Хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт (0,7 маротиба зиёд), Бозрасии назорати давлатии техникаи кишоварзӣ (2,4 маротиба зиёд) ба назар мерасад.

Дар давраи ҳисоботӣ бо мақсади татбиқи босамари муқаррароти Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи эълон намудани мораторий ба ҳама намуди санчишҳои фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ дар соҳаҳои истеҳсоли” ва Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи мораторий ба санчишҳои фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ дар соҳаи истеҳсоли” 1930 субъекти соҳибкорӣ тибқи қарорҳои дахлдори Шӯрои Ҷамоҳангсозии фаъолияти мақомоти санчишӣ ба Феҳристи субъектҳои соҳибкорӣ дар соҳаҳои истеҳсоли ворид гадиданд.

Бобати бештар иттилоотони шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ, инчунин мақомоти санчишӣ Феҳристи субъектҳои соҳибкорӣ дар соҳаҳои истеҳсоли дар сомонаи расмии Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ, Кумитаи андоз ва Агентии омор ҷойгир карда шуд. Ҷамзамон дар ҳамкорӣ бо Кумитаи телевизион ва радио барномаи телевизионӣ бо ҷалби намояндагони мақомоти прокуратура, андоз, омор ва Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ ба нақша гирифта шуда, марҳила ба марҳила вохӯриҳо ташкил ва гузаронида шуда истодааст. Инчунин, маълумот дар бораи мораторий ба санчишҳои фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ дар соҳаи истеҳсоли дар шабакаҳои телевизионӣ дар шакли сатри равон инъикос гардида истодааст.

Фаъолият дар самти ҷамоҳангсозии кумаки беруна


Дар давраи ҳисоботӣ чиҳати амалисозии 7 лоиҳаи афзалиятнок бо шарикони рушд 8 созишномаи нав ба маблағи умумии 267,5 млн. доллари амрикоӣ ба имзо расонида шуд, ки ин нишондиҳанда нисбат ба ҳамин давраи соли 2017 ба маблағи 136,7 млн. доллар кам мебошад. Қобили тазаккур аст, ки дар соли 2017 бо дарназардошти афзалиятнокӣ маблағҳои зиёди қарзӣ ба соҳаи энергетика, аз ҷумла барои тачдиди НБО “Норак” ҷалб гардида буд.

Дар сохтори молиявии созишномаҳои баимзорасида ба маблағҳои грантӣ 153,3 млн. доллар ва маблағҳои қарзӣ 114,2 млн. доллар баробар мешаванд, ки дар сохтори ҳаҷми умумии маблағҳо мутаносибан 58 ва 42 фоизро ташкил медиҳанд.

Бояд қайд кард, ки таносуби маблағҳои грантӣ нисбат ба маблағҳои қарзӣ дар доираи созишномаҳои нави соли 2018 баимзорасида дар муқоиса бо нишондиҳандаи ҳамин давраи соли 2017 беш аз 2 маротиба зиёд гардидааст.

Мутобиқи созишномаҳои мазкур барои рушди соҳаҳои энергетика 88 млн. доллар, нақлиёт 115,5 млн. доллар, кишоварзӣ 45,6 млн. доллар ва обёрӣ 17 млн. доллар кумаки беруна равона карда хоҳад шуд.

Қиёси ҳаҷми маблағи созишномаҳои бо шарикони рушд баимзорасида дар моҳҳои январ - июли солҳои 2017-2018 дар чадвали №1 дарҷ шудааст.



Маҷмӯи лоиҳаҳои сармоягузори давлатии амалкунанда дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳолати 1 июли соли 2018 аз 70 адад (25 лоиҳаи грантӣ, 13 лоиҳаи қарзӣ ва 32 лоиҳа дар ҳаммаблағгузори қарзу грант) иборат мебошад, ки маблағи умумии он 29,8¹ млрд. сомонӣ (3,26 млрд. доллар)-ро ташкил медиҳад, ки ин нисбат ба ҳамин давраи соли сипаришуда мутаносибан 3 лоиҳа ва маблағи 5,2 млрд. сомонӣ зиёд мебошад.


Аз маҷмӯи лоиҳаҳои амалкунанда 6 адади онҳо – “Беҳтаркунии ғизодихӣ дар ноҳияҳои таъминнокии ғизояшон дар сатҳи ноустувор қарордоштаи вилояти Хатлон”, “Соҳилмустаҳкамкунӣ, сохтмони саддҳо ва дандонасадҳои селмуҳофизатӣ дар дарёи Панҷ ва сойи Чубек дар ноҳияи Ҳамадонӣ”, «Сохтмони нақби автомобилгарди “Истиклол”, “Таҷдиди роҳи автомобилгарди Айнӣ-Панҷакент-сарҳади Ҷумҳурии Ёзбекистон”, “Идоракунии экологии замин ва рушди сарчашмаҳои зиндагӣ дар деҳот” ва “Барқарорсозии системаи обтаъминкунии ноҳияи Панҷи вилояти Хатлон” дар марҳилаҳои гуногуни анҷомёбӣ (гузаронидани расмиёти қабули давлатии иншоот, пардохти ниҳони қорҳои иҷрошуда, оmodасозии ҳисоботи чамбасти ва ғайра) қарор доранд.

Дар таркиби маҷмӯи лоиҳаҳои амалкунанда маблағҳои қарзӣ 15,9 млрд. сомонӣ (1,74 млрд. доллар) ё 53,5 фоиз, маблағҳои грантӣ 12,4 млрд. сомонӣ (1,35 млрд. доллар) ё 41,4 фоиз, саҳми Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 1,32 млрд. сомонӣ (143,6 млн. доллар) ё 4,4 фоиз ва дигар сарчашмаҳо, аз ҷумла саҳми қорхонаҳои давлатии ҷумҳурӣ, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, ҷамоаҳо (бенефитсиарҳо) ва ғайра 215,5 млн. сомонӣ (23,53 млн. доллар) ё 0,7 фоизро ташкил медиҳад.

¹ Қурби расмий асёр: 1 доллари ИМА баробар ба 9,1574 сомонӣ (ба ҳолати 30.06.2018.)

Сохтори маҷмӯи лоиҳаҳои амалкунандаи давлатии сармоягузорӣ дар моҳҳои январ - июни солҳои 2017 - 2018 дар ҷадвали зерин инъикос шудааст.

Ҷадвали №6 (бо млн. доллар)



Тавре, ки аз ҷадвали мазкур бармеояд маблағи умумии маҷмӯи лоиҳаҳои амалкунанда ба ҳолати 1 июни соли 2018 нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 578 млн. доллар зиёд мебошад, ки асосан, аз ҳисоби оғоз гардидани татбиқи якчанд лоиҳаи калонҳаҷм дар соли 2018 аз ҷумла лоиҳаҳои “Таҷдиди НБО-и Норақ, марҳилаи 1”, “Соҳтмони роҳи автомобилгарди Кӯлоб–Қалайхумб, қитъаҳои А ва Ғ”, “Мустаҳкамгардонии инфрасохтори муҳимтарин ҷиҳати таъмини устуворӣ бар зидди офатҳои табиӣ”, “Соҳтмон ва мучаҳҳазгардонии мактабҳо, марҳилаи 4” ва дигар лоиҳаҳо.

Манбаи маблағгузори маҷмӯи лоиҳаҳои сармоягузори давлатии амалкунанда асосан аз сарчашмаҳои зерин иборат мебошад: Бонки Осиёгии Рушд – 769,9 млн. доллар (23,7 фоизи маблағи умумии портфел), Бонки Умумичаҳонӣ – 618,9 млн. доллар (19 фоиз), Ҷумҳурии Халқии Хитой – 479,4 млн. доллар (14,7 фоиз), Бонки Аврупоии Таҷдид ва Рушд– 414,9 млн. доллар (12,7 фоиз), Бонки Исломии Рушд – 159,7 млн. доллар (4,9 фоиз), Фонди Саудии Рушд – 110,0 млн. доллар (3,4 фоиз), Бонки Аврупоии Сармоягузорӣ – 89,1 млн. доллар (2,7 фоиз), Бонки осиегии сармоягузориҳои инфрасохторӣ – 87,5 млн. доллар (2,7 фоиз), Фонди байналмилалӣ рушди соҳаи кишоварзӣ – 67,7 млн. доллар (2,1 фоиз), Ҳукумати Ҷопон – 55,3 млн. доллар (1,7 фоиз), Хазинаяи Созмони давлатҳои содиркунандаи нафт (СДСН) – 49,0 млн. доллар (1,5 фоиз), Вазорати рушди байналмилалӣ Британияи Кабир (DFID) – 38,5 млн. доллар (1,2 фоиз), дигар созмонҳои байналмилалӣ молиявӣ (давлатҳои

донор) – 148,5 млн. доллар (4,6 фоиз), саҳми Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон – 143,6 млн. доллар (4,4 фоиз) ва дигар сарчашмаҳо (саҳми корхонаҳои давлатии ватанӣ, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, ҷамоатҳо ва ғ.) – 23,53 млн. доллар (0,7 фоиз).

Дар таркиби маҷмӯи лоиҳаҳои амалкунанда маблағҳои қарзӣ 15,9 млрд. сомонӣ (1,74 млрд. доллар) ё 53,5 фоиз, маблағҳои грантӣ 12,4 млрд. сомонӣ (1,35 млрд. доллар) ё 41,4 фоиз, саҳми Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 1,32 млрд. сомонӣ (143,6 млн. доллар) ё 4,4 фоиз ва дигар сарчашмаҳо, аз ҷумла саҳми корхонаҳои давлатии ҷумҳурӣ, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, ҷамоаҳо (бенефитсиарҳо) ва ғайра 215,5 млн. сомонӣ (23,53 млн. доллар) ё 0,7 фоизро ташкил медиҳад.

Дар доираи татбиқи лоиҳаҳои амалкунанда (аз аввали татбиқ то ба 01июли соли 2018) 14,4 млрд. сомонӣ ё 1,57 млрд. доллар азхуд карда шудааст, ки ин **48,3** фоизи маблағи умумиро ташкил медиҳад.

Дар доираи лоиҳаҳои амалкунанда дар нимсолаи якуми соли 2018 то 1 июл соли ҷорӣ 1,35 млрд. сомонӣ (147,0 млн. доллар) азхуд карда шудааст, ки ин дар маҷмӯъ ба 83 фоизи нақшаи молиявии давраи ҳисоботӣ (нақшаи молиявии нимсолаи якуми соли 2018 – 176,7 млн. доллар) баробар аст. Аз ҷумла дар соҳаҳои:

-нақлиёт дар доираи 16 лоиҳа – 38,5 млн. доллар (52 фоизи нақшаи давраи ҳисоботии соли 2018);

-энергетика дар доираи 11 лоиҳа – 65,0 млн. доллар (133 фоиз);

-ирригатсия дар доираи 6 лоиҳа – 10,7 млн. доллар (91 фоиз);

-маориф дар доираи 7 лоиҳа – 3,47 млн. доллар (81 фоиз);

-хоҷагии манзилию коммуналӣ дар доираи 14 лоиҳа – 9,06 млн. доллар (74 фоиз);

-экология/ҳолатҳои фавқулодда дар доираи 5 лоиҳа – 6 млн. доллари ИМА (70%);

-молия (аз ҷумла, қисматҳои “Маблағгузориҳои хурд”-и лоиҳаҳо) дар доираи 5 лоиҳа – 3,98 млн. доллар (90 фоиз);

-кишоварзӣ дар доираи 4 лоиҳа – 6,0 млн. доллар (104 фоиз);

-тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳоли дар доираи 2 лоиҳа - 3,95 млн. доллар (112 фоиз);

- дигар соҳаҳо дар доираи 4 лоиҳа-1,6 млн. доллар (29 фоиз).

Ҷадвали №7 (бо млн. доллар)



Аз маблағи умумии дар доираи лоиҳаҳои амалкунанда дар давраи ҳисоботии соли 2018 азҳудгардида 84,4 млн. доллар (57 фоизи маблағи умумии азҳудшуда) маблағҳои қарзӣ, 55,6 млн. доллар (38 фоиз) воситаҳои грантӣ, 5,46 млн. доллар (3,7 фоиз) саҳми Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, 1,4 млн. доллар (1 фоиз) дигар сарчашмаҳоро ташкил медиҳанд.

Дар давраи ҳисоботӣ дар доираи 23 лоиҳаҳои давлатии сармоягузорӣ 55 маросими кушодани дархостҳои тендерӣ баргузор гардид, аз ҷумла дар соҳаи коммуналӣ 17 озмун, ирригатсия 8 озмун, маориф 7 озмун, тандурустӣ 5 озмун, нақлиёт 6 озмун, энергетика 3 озмун, андоз 2 озмун, кишоварзӣ 2 озмун, обтаъминкунӣ 1 озмун ва дигар соҳаҳо 4 озмун гузаронида шуданд.

Бо мақсади иҷрои сарҳати 2 банди 14 қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23 январи соли 2018 №34 “Дар бораи натиҷаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2017 ва вазифаҳо барои соли 2018” ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ лоиҳаи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи ворид намудани тағйири иловаҳо ба қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 октябри соли 2010, №500” тибқи тартиби муқарраргардида таҳия ва дар мувофиқа бо вазорату идораҳои дахлдор санаи 1 марти соли 2018 №1-2д/184 барои баррасӣ ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон манзур гардид.

Бо мақсади иҷрои банди 48-и Стратегияи муқовимат бо коррупсия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2013-2020, ки бо Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 августи соли 2013 №1504 тасдиқ гардидааст, супориши Роҳбари Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11 январи соли 2018 №22-1/10-6 ва таъмини шаффофият ва рақобат дар

баргузории тендерҳо дар доираи лоиҳаҳои давлатии сармоягузорӣ толори баргузории тендерҳои сармоягузорӣ бо тамоми шароити корӣ ва дар сатҳи зарурӣ ташкил карда шуда, бо камераҳои мушоҳидавӣ ва таҷҳизоти муосир мучахҳаз гардонида шуд.

Дар баробари ин тибқи тартиби муқарраргардида қуттиҳои махсус барои қабули дархостҳои тендерӣ ва ҷевонҳои оҳанӣ ҷиҳати нигоҳдории бастаи дархостҳои тендерӣ пешниҳодҳои молиявӣ омода гардида, камераҳои мушоҳидавӣ насб карда шуданд, ки ба таъмини шаффофият дар расмиёти кушодани дархостҳои тендерӣ, беҳтар намудани назорат ва мониторинги баргузории озмунҳо, истифодаи имкониятҳои ҳукумати электронӣ барои пешгирии коррупсия, мустаҳкам намудани интизоми корӣ ва салоҳияти мақомоти ваколатдори марказӣ мусоидат хоҳад кард.

Қобили қайд аст, ки бо мақсади арзёбии раванди татбиқи лоиҳаҳои давлатии сармоягузорӣ ҳамасола шарҳи муштаракӣ онҳо якҷо бо шарикони асосии рушди кишвар гузаронида мешавад. Вобаста ба ин, тибқи дархости Бонки Осӣгии Рушд (БОР) ва дар мувофиқа бо Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон санаҳои 22 феврал дар бинои Муассисаи давлатии “Китобхонаи миллии Тоҷикистон” ва санаи 14 майи соли равон дар бинои дафтари намояндагии БОР дар Тоҷикистон Шарҳи навбатии рафти татбиқи лоиҳаҳои муштаракӣ сармоягузории Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва БОР барои саноҳаи аввали соли 2018 баргузор шуд.

Инчунин бо ин мақсад тибқи дархости Бонки Умумичаҳонӣ санаи 29 майи соли равон дар бинои Вазорати рушди иқтисод ва савдо Шарҳи рафти татбиқи лоиҳаҳои муштаракӣ сармоягузории Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Бонки Умумичаҳонӣ бо иштироки роҳбарияти Кумита ва Вазорати молия барои соли 2017 баргузор шуд.

Дар ҷаласаи мазкур кормандони масъули Кумита, вазорату идораҳои дахлдори кишвар, Намояндагии доимии Бонки Умумичаҳонӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, агентҳои иҷроия ва татбиқкунандаи лоиҳаҳо ширкат варзида, муаррифномаҳо оид ба рафти татбиқи лоиҳаҳои давлатии сармоягузории аз тарафи Бонки Умумичаҳонӣ маблағгузоришаванда, натиҷаҳои бадастовардаи лоиҳаҳо, мушкилот ва камбудҳои ҷойдошта пешниҳод гардиданд. Аз ҷониби иштирокчиёни ҷаласа масъалаҳои баррасишаванда мавриди муҳокима қарор дода шуда, ҷиҳати боз ҳам беҳтар ба роҳ мондани раванди татбиқи лоиҳаҳо ва ҳалли масъалаҳои ҷойдошта пешниҳодҳои мушаххас манзур гардиданд.

Аз натиҷаи баргузории ҷорабиниҳои болозикр гузориши муфассал омода ва ба Ҳукумати мамлакат ирсол карда шуд.

Тибқи маълумоти Агентии омили назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар саноҳаи якуми соли 2018 дар ҷумҳурӣ 353 корхонаю ташкилотҳо бо сармояҳои хориҷӣ фаъолият дошта, воридоти умумии


сармоягузори хориҷӣ 168,7 млн. долларро ташкил додааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 37,2 млн доллар ё худ 28,3 фоиз зиёд мебошад.

Аз ҳаҷми умумии сармояҳои хориҷӣ 86,1 млн. долларро сармояҳои мустақим ва 82,6 млн. долларро дигар сармояҳо ташкил медиҳанд.

Дар ин давра нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта воридоти сармоягузориҳои мустақим ба маблағи 13,7 млн. доллар ё 18,9 фоиз ва дигар сармояҳо бошад 23,5 млн. доллар ё 39,8 фоиз афзоиш ёфтааст.

Воридоти сармоягузориҳо ба Ҷумҳурии Тоҷикистон

Ҷадвали №8 (млн. доллар)




Таносуби сармоя ва сармоягузорӣ

Ҷадвали №9 (млн. оллар)

	с. 2015	с. 2016	с. 2017	Семоҳаи якуми соли 2017	Семоҳаи якуми соли 2018	Семоҳаи якуми соли 2018 бо фоиз нисбат ба семоҳаи якуми соли 2017
Ҳамагӣ	977,8	842,6	1100,4	131,5	168,7	128,3
Воридоти сармояи мустақим	470,9	434,2	354,5	72,4	86,1	118,9
Воридоти сармояи ҷомадонӣ*)	0,044	0,047	500,01)	-	-	-
Воридоти дигар сармояҳо	506,9	408,4	245,9	59,1	82,6	139,8
Шумораи корхонаҳо ва ташкилотҳое, ки ҳисобот пешниҳод намудаанд	347	341	361	339	353	+14

Ҷадвали №10 (млн. доллар)


Сармояҳои хориҷӣ, ки дар семоҳаи якуми соли 2018-ум ба ҷумҳурӣ ворид шудаанд, 81,1 млн. доллар (ё 47,0 ғоиз) аз Ҷумҳурии Мардумии Хитой, 20,1 млн. доллар (ё 11,7 ғоиз) аз Федератсияи Россия, 12,1 млн. доллар (ё 7,0 ғоиз) аз Люксембург, 11,2 млн. доллар (ё 6,5 ғоиз) аз Белгия, 6,1 млн. доллар (3,6 ғоиз) аз АМА, 5,8 млн. доллар (ё 3,4 ғоиз) аз Британияи Кабир, 5,6 млн. доллар (ё 3,2 ғоиз) аз Арабистони Саудӣ, 5,1 млн. доллар (ё 3,0 ғоиз) аз Фаронса, 4,9 млн. доллар (ё 2,8 ғоиз) аз Филиппин, 4,1 млн доллар (ё 2,4 ғоиз) аз Нидерланд, 3,1 млн. доллар (ё 1,8 ғоиз) аз Хорватия, 1,8 млн. доллар (ё 1,1 ғоиз) аз ИМА ва ғайраҳо мебошанд.



Сармояҳои мустақим асосан ба соҳаҳои саноати истихроҷи маъдан – 47,3 ғоиз, саноати коркард – 24,8 ғоиз, кишоварзӣ – 16,9 ғоиз, сохтмон – 2,8 ғоиз ва ба дигар соҳаҳо 8,2 ғоиз равана карда шудаанд.


Қиёси ҷалби сармояи мустақими хориҷӣ ба соҳаҳо дар семоҳаи 1 солҳои 2017 - 2018 дар шакли диаграмма пешниҳод мегардад.

Ҷадвали №11 (млн. доллар)



Қиёси нишондиҳандаҳои ҷалби сармояи хориҷӣ аз рӯи дигар намуди сармоягузориҳо ба соҳаҳои алоҳидаи иқтисоди миллӣ.

Ҷадвали №12 (млн. доллар)



Дар давраи ҳисоботӣ Кумита ҷиҳати ба роҳ мондани ҳамкорӣ бо Иттиҳоди сармоягузори араб ва рушди моликияти ғайриманкули шаҳри Абу Забии Амороти Муттаҳидаи Араб ва дар ин замина ҷалби сармоя аз ин давлат, ҳайати Иттиҳоди мазкурро бо роҳбарии доктор Аҳмад ал - Судейн ба Ҷумҳурии Тоҷикистон даъват намуда, ҷаласаи кориро бо роҳбарони вазорату идораҳо баргузор намуд. Дар ҷаласа имкониятҳои сармоягузори Ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳҳои ҳамкорӣ, пешниҳоди лоиҳаҳои сармоягузорӣ, таъсиси бонки муштарак, муаррифии васеи имкониятҳои Тоҷикистон дар давлатҳои араб, инчунин ҷалби бештари сармояи мустақими хориҷӣ ба иқтисодиёти ҷумҳурӣ баррасӣ гардиданд.

Санаи 9 марти соли 2018 дар доираи сафари давлатии Президенти Ҷумҳурии Ёзбекистон ба Ҷумҳурии Тоҷикистон “Созишнома байни Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Ёзбекистон оид ба ҳавасмандгардонӣ ва ҳифзи мутақобилаи сармоягузорӣ” ба имзо расонида шуд.

Дар давраи ҳисоботӣ бо қарорҳои дахлдори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон созишномаҳо оид ба ҳавасмандгардонӣ ва ҳифзи мутақобилаи сармоягузорӣ бо Ҷумҳурии Ёзбекистон, Шохигарии Ҳошимии Урдун ва Венгрия тасдиқ карда шуданд.

Айни замон, бо мақсади тақвият бахшидан ва танзими ҳуқуқии муносибатҳои сармоягузорӣ бо давлатҳои хориҷӣ аз ҷониби Кумита тибқи тартиби муқарраргардида лоиҳаҳои созишномаҳо оид ба ҳавасмандгардонӣ ва ҳифзи мутақобилаи сармоягузорӣ бо давлатҳои Тунис, Япония ва Амороти Муттаҳидаи Араб таҳия ва бо вазорату идораҳои дахлдори кишвар мувофиқа карда шуданд.

Дар асоси супориши Роҳбари Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон (№2488 (29-13) аз 9.02.18) рӯзҳои 11-13 феввали соли 2018 дар шаҳри Душанбе ҷаласаи 14-уми Комиссияи байниҳукумати Тоҷикистону Қазоқистон оид ба ҳамкориҳои иқтисодӣ баргузор гардид.

Аз ҷониби Кумита рафти иҷрои муқаррароти Протоколи ҷаласаи 14-уми Комиссияи байниҳукумати Тоҷикистону Қазоқистон оид ба ҳамкориҳои иқтисодӣ ва Нақшаи чорабиниҳо оид ба иҷрои он мавриди пайғирӣ қарор дорад.

Рӯзҳои 1-2 апрели соли 2018 дар шаҳри Риёзи Шохигарии Арабистони Саудӣ таҳти роҳбарии Ҳамрализода Фаррух Маҳмуд – Раиси Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Мачид бин Абдуллоҳ Ал-Бовардӣ – муовини Вазири тиҷорат ва сармоягузори Шохигарии Арабистони Саудӣ ҷаласаи дуҷуми Комиссияи муштаракӣ байниҳукумати Тоҷикистону Шохигарии Арабистони Саудӣ оид ба ҳамкориҳои иқтисодӣ, тиҷоратӣ, сармоягузорӣ, техникӣ ва фарҳангӣ баргузор гардид.

Аз натиҷаи баргузори ҷаласа санаи 2 апрели соли 2018 Протоколи ҷаласаи дуҷуми Комиссияи муштаракӣ байниҳукумати Тоҷикистону Шохигарии Арабистони Саудӣ оид ба ҳамкориҳои иқтисодӣ, тиҷоратӣ, сармоягузорӣ, техникӣ ва фарҳангӣ ба имзо расонида шуд.

Ҳамзамон дар доираи ҷаласаи Комиссияи муштарак рӯзҳои 2-3 апрел дар шаҳрҳои Риёз ва Ҷиддаи Шохигарии Арабистони Саудӣ бо иштироки доираи васеи соҳибкорони ду кишвар Форуми сармоягузори Тоҷикистону Шохигарии Арабистони Саудӣ баргузор карда шуд, ки дар он имкониятҳои сармоягузори Тоҷикистон ба доираҳои тиҷоратӣ ва сармоягузори Арабистони Саудӣ муаррифӣ карда шуда, як қатор лоиҳаҳои сармоягузорӣ барои баррасӣ ва омӯзиш ба ҷониби Арабистони Саудӣ пешниҳод карда шуд.

Дар ҳошияи Комиссияи муштарак инчунин мулоқоти Раиси Кумита бо Роҳбарияти Фонди саудии рушд доир гардид, ки дар он масъалаи маблағгузориҳои лоиҳаи сохтмон ва мучаҳҳазгардонии мактабҳо, беҳтаргардонии идоракунии захираҳои об дар вилояти Хатлон ва дигар лоиҳаҳои афзалиятноки сармоягузори Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди муҳокима қарор гирифтанд.

Бо мақсади пайгирии мувофиқаҳои зимни ҷаласаи дуҷуми Комиссияи муштаракӣ байниҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Шохигарии Арабистони Саудӣ оид ба ҳамкориҳои тиҷоратӣ иқтисодӣ ва илмию техникӣ бадастомада, рӯзҳои 6-11 майи соли 2018 ҳайати сармоягузoron ва аҳли фарҳанги Шохигарии Арабистони Саудӣ чиҳати иштирок дар рӯзҳои фарҳангии Шохигарии Арабистони Саудӣ дар Тоҷикистон, Форуми муштаракӣ сармоягузори Тоҷикистону Арабистони Саудӣ ва шиносӣ ба имкониятҳои сармоягузорию сайёҳӣ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф оварданд.

Ҳайати сармоягузорони саудӣ тибқи барномаи рӯзи 7 май аз ҷойҳои таърихию фарҳангӣ ва сайёҳии шаҳри Ҳисор, аз ҷумла Муассисаи давлатии “Мамнуъгоҳи таърихию фарҳангии Ҳисор”, фермаи чорводорӣи Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Абдурауф Юсупов” ва Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Боғи 15-солагии Истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон” дидан намуданд.

Ҳамзамон зимни сафар ба вилояти Суғд рӯзи 8 май ҳайати соҳибкорон ба имкониятҳои сайёҳии ноҳияҳои Варзоб, Айнӣ, шаҳрҳои Истаравшан, Хучанд, Гулистон, инчунин фаъолияти як қатор корхонаҳои саноатии минтақаи озоди иқтисодии “Суғд” шинос гардиданд.

Рӯзҳои 8 май дар шаҳри Гулистони вилояти Суғд ва 10 майи соли 2018 дар шаҳри Душанбе бо иштироки доираҳои васеи соҳибкорони ду кишвар Форуми муштараки сармоягузорӣ ва намоишгоҳи молу маҳсулоти истеҳсолии ҷумҳурӣ баргузор карда шуданд.

Дар доираи сафари мазкур рӯзҳои 8 ва 11 май як қатор вохуриҳо бо роҳбарияти вазоратҳои молия, рушди иқтисод ва савдо, нақлиёт, Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ ва Бонки миллии Тоҷикистон анҷом дода шуда, оид ба масъалаи сармоягузорӣ ба бахшҳои афзалиятноки иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон Таҷрибаҳои табодули афкор сурат гирифт.

Инчунин, лоиҳаҳои Рӯзнома ва Протоколи ҷаласаи сеюми Комиссияи байниҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Молдова оид ба ҳамкориҳои иқтисодӣ ва ҷаласаи ҳаштуми Гурӯҳи махсуси кории давлатҳои аъзои Созмони ҳамкории Шанхай оид ба мусоидат ба сармоягузорӣ таҳия карда шуда, тибқи тартиби муқарраргардида ба ҷониби Молдова ва Котиботи Созмони Ҳамкории Шанхай барои мувофиқа манзур карда шудааст. Айни замон, Кумита бо мақомоти дахлдори ҷониби Молдова ва Котиботи Созмони Ҳамкории Шанхай ҷиҳати баргузор намудани чорабиниҳои болозикр дар нимсолаи дуюми соли 2018 корбарӣ намуда истодааст.

Ҷиҳати иҷрои банди 1 Протоколи вохӯрии Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон бо намояндагони ширкати “Чжун Я Гурӯҳи Холдингии Ҷумҳурии Халқии Хитой” ва Ҷамъияти саҳомии кушодаи “Нуриҳои Осиё” аз ҷадвали нави иҷрои корҳои сохтмонӣ таҷдид ва ба истифода додани корхонаҳои истеҳсоли аммиак ва карбамид дар шаҳри Леваканди вилояти Хатлонро, ки аз ҷониби Шӯрои директорони ҚДММ “Чжун Я Гурӯҳи Холдингии Ҷумҳурии Халқии Хитой” тасдиқ гардидааст, ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон манзур карда шуд.

Санаи 14 апрели соли 2018 комиссияи корӣ таҳти роҳбарии Раиси Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ ва иштироки масъулини вазоратҳои рушди иқтисод ва савдо, саноат ва технологияҳои нав, энергетика ва захираҳои об, меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳоли, кишоварзӣ, Хадамоти гумрук, ҚСК “Тоҷиктрансгаз”, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон, шаҳри Леваканд ва роҳбарияти ҚСК “Нуриҳои Осиё” ҷиҳати шиносӣ бо рафти корҳои таҷдид ва ба истифода додани корхонаҳои истеҳсоли аммиак ва карбамид ба шаҳри Леваканди вилояти Хатлон сафар намуд.

Тибқи иттилои роҳбарияти ширкат дар давраи ҳисоботӣ аз ҷониби ҷамъият барои иҷрои корҳо дар ҳаҷми 19,6 млн. доллар, аз ҷумла 13,7 млн. доллар барои хариди таҷҳизот дар Ҷумҳурии Халқии Хитой, 3 млн. доллар барои корҳои сохтмонӣ, 1,7 млн. доллар барои корҳои таъмирию

барқарорсозии таҷҳизоту дастгоҳҳои корхонаи амалкунанда ва 1,15 млн. доллар барои пардохти музди меҳнат, андоз, барку об ва ғайра маблағгузорӣ карда шудааст.

Ба ҳолати 14 апрели соли 2018 дар корхона 262 нафар, аз ҷумла 235 нафар шахрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 27 нафар шахрвандони Ҷумҳурии Халқии Хитой бо ҷойи кор фаро гирифта шудаанд, ки музди миёнаи меҳнати онҳо 1813 сомони ро ташкил медиҳад. Ҳаҷми андозҳои пардохткардаи Ҷамъият дар соли 2017 1,3 млн. сомонӣ ва дар семоҳаи якуми соли 2018 бошад 717, 9 ҳазор сомони ро ташкил додааст.

Рафти татбиқи лоиҳа таҳти пайгирии доимии роҳбарияти Кумита қарор дошта, аз рафти иҷрои корҳои сохтмонӣ мунтазам ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ахборот манзур карда мешавад.

Айни замон, аз ҷониби Кумита тибқи тартиби муқарраргардида дар ҳамкорӣ бо Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Авесто Гурӯҳ” ва Ширкати “Ulasim Ic Ve Dis Ticaret Anonim Sirketi”-и Ҷумҳурии Туркия лоиҳаи “Созишномаи сармоягузорӣ оид ба сохтмони корхонаи истеҳсоли воситаҳои нақлиёти мусофирбари ҷамъиятӣ, боркаш ва ба роҳ мондани маркази хизматрасонии техникӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” таҳия ва бо вазорату идораҳои дахлдори кишвар мувофиқа карда шуда, ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон манзур карда шуд.

Ҳамзамон аз ҷониби Кумита бо Ширкати дорои масъулияти маҳдуди “Каши Синюй Дади Майнинг Инвестмент Лимитед”-и Ҷумҳурии Халқии Хитой (С.А. Минералз) оид ба коркарди маҷмӯии захираҳои маъдани нукраи кони «Якҷилва»-и ноҳияи Мурғоби Вилояти Мухтори Кӯхистони Бадахшон, ҚДММ “Ширкати байналмилалии истеҳсолии Чжунгтсай Моҳир семент” оид ба сохтмони корхонаи нави истеҳсоли семент дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, ҚДММ “ТВЕА Душанбе саноати кӯҳӣ” оид ба коркард ва истихроҷи конҳои “Дуобай шарқӣ” ва “Кумарғи боло”, ҚДММ “Фабрикаи қанодии Амирӣ” оид ба сохтмон ва истифода додани корхонаҳои истеҳсоли маҳсулоти қаннодӣ, хокаи шираи нишоста ва орд ва Бонки Исломии Рушд оид ба бунёди корхонаҳо (кластер) ҷиҳати коркарди меваю сабзавот корбарӣ рафта истодааст, ки дар мавриди амалигардонии онҳо зиёда аз 200 млн. доллар сармояи мустақими хориҷӣ ҷалб карда мешавад.

Кумита тибқи супориши Роҳбари Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 24 майи соли 2018 №24388(22.4) сафари ҳайати гуруҳи Бонки Исломии Рушдро ҷиҳати таҳия намудани лоиҳаи “Беҳтар намудани хизматрасонии тиббӣ ба модар ва кудак дар вилояти Хатлон” (ба маблағи 27,0 млн. доллар) пайгирӣ намуд. Ҳайати мазкур бо сохторҳои марбута ва шарикони рушд мулоқотро анҷом дода, лоиҳаи мазкурро таҳия намуданд ва моҳи августи соли ҷорӣ лоиҳа ба Шӯрои директорони Бонки Исломии Рушд манзур мегардад.

Бо мақсади иҷрои супоришҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати ҷалби воситаҳои молиявии имтиёзнок барои идомаи раванди татбиқи лоиҳаи қитъаҳои “А” ва “Ф”-и роҳи автомобилгарди Кӯлоб-Қалъаихумб ҳамкорӣ бо Бонки Исломии Рушд ва дигар фондҳои арабӣ,

инчунин бо мақомоти марбутаи давлатӣ ба роҳ монда шуда, тадбири расмиёти зарурӣ амалӣ гардиданд.

Айни ҳол созишномаҳои қарзӣ бо Бонки Исломии Рушд ба маблағи 20,0 млн. доллар, Фонди Саудии Рушд ба маблағи 30,0 млн. доллар, Фонди ОПЕК оид ба рушди байналмилалӣ ба маблағи 10,0 млн. доллар ва бо Фонди Қувайтии рушди иқтисодии Араб ба маблағи 25,5 млн. доллар ба имзо расонида шуданд, ки расмиёти дохилидавлатӣ ҷиҳати мавриди амал қарор додани онҳо низ амалӣ гардид.

Фонди Абу-Забӣ оид ба рушд ҳавасмандии худро дар робита ба татбиқи лоиҳаи болозикр иброз намуда, мавқеи ниҳоии худро пас аз баргузори ҷаласаи шӯроӣ директорон муайян хоҳад кард.

Бо мақсади иҷрои супоришҳои протоколи ҷаласаи Шӯроӣ машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар робита ба муосиргардонии хизматрасониҳои давлатӣ ба соҳибкорон ва сармоягузoron, муқаррароти қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи сармоягузорӣ” ва “Дар бораи ҳимоя ва дастгирии давлатии соҳибкорӣ” аз ҷониби Кумита шартҳои техникий “Таъсис додани маркази ягонаи хизматрасонӣ барои сармоягузoron ва соҳибкорон” таҳия гардид.

Шартҳои техникий мазкур ба лоиҳаи “Мусоидат ба тичорат”-и Барномаи Рушди Созмони Милали Муттаҳид дар Тоҷикистон пешниҳод гардид ва аз ҷониби Барнома ҷиҳати дар асоси таҷрибаи ҷаҳонӣ мавриди омӯзиш ва баррасии ҳамаҷониба қарор додани ин масъала мушовири маҳаллӣ ҷалб карда шуд.

Аз ҷониби мушовир бо дарназардошти таҷрибаи ҷаҳонӣ методологияи лоиҳаи таъсис додани “Маркази ягонаи хизматрасонӣ барои сармоягузoron ва соҳибкорон” таҳия ва ба Кумита пешниҳод гардид.

Дар баробари ин, ҷиҳати ташкили маркази ягонаи хизматрасонӣ барои сармоягузoron ва соҳибкорон дар Кумита гуруҳи кории байниидоравӣ таъсис дода шуда, бо қарори Раиси Кумита аз 30 апрели соли 2018, №125 тасдиқ карда шудааст.

Вобаста ба ин мавзӯ аз ҷониби Кумита ҷаласаи гурӯҳи корӣ баргузор гардида, дар доираи он масъалаҳои ташкилию ҳуқуқии маркази болозикр мавриди баррасӣ қарор дода шуданд.

Идораи амволи давлатӣ

Дар нимсолаи якуми соли 2018 Кумита ҷиҳати татбиқи сиёсати Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти хусусигардонӣ ва истифодаи самараноки моликияти давлатӣ, намояндагии манфиатҳои давлат ҳамчун соҳибмулк ва ҳифзи ҳуқуқҳои амволии ҷумҳурӣ дар дохил ва хориҷи кишвар як қатор корҳои мушаххасро ба анҷом расонидааст.

Дар давраи ҳисоботӣ, аз ҷониби Кумита баҳри ҳалли масъалаҳои истифодаи моликияти давлатӣ 38 санади меъёрии ҳуқуқии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон (12 лоиҳаи қарорҳо ва 26 лоиҳаи фармоишҳо) таҳия гардиданд.

Аз ин миқдор, 19 фармоиш ва 3 қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардида, 7 лоиҳа (4 лоиҳаи қарорҳо ва 3 лоиҳаи

фармоишҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон) ба баррасии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда шудаанд. Аини ҳол, лоиҳаи 5 қарор ва 4 фармоиши Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мувофиқаи вазорату идораҳои ҷумҳурӣ қарор доранд.

Баҳри истифодаи босамару мақсадноки амволи давлатӣ мутобиқи талаботи қонунгузорӣ бо қарорҳои дахлдори Кумита 2127 воситаи асосии давлатӣ ба маблағи умумии 25,1 млн. сомонӣ аз тавозуни як мақомот ва корхонаю ташкилот ба тавозуни мақомот ва корхонаю ташкилоти давлатии дигар гузаронида шудаанд.

Бо риояи талаботи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар асоси қарорҳои Кумита чиҳати аз эътибор соқит намудани воситаҳои асосии 96 мақомот, корхонаю ташкилот ва муассисаҳои мансуб ба моликияти ҷумҳуриявӣ розигӣ дода шудааст.

Ҳамзамон, вобаста аз ҳолати воқеӣ ва эҳтимолияти ба фурӯш рафтани амвол 134 воситаи асосии давлатии барои аз эътибор соқит намудан пешниҳодгардидаи корхонаю ташкилотҳо бо нархи ибтидоии 477,0 ҳазор сомонӣ ба савдои музоядавӣ пешниҳод карда шудаанд.

Бо мақсади дар корхонаҳои давлатӣ таъсис додани шӯроҳои нозирон ва таъмини фаъолияти онҳо, инчунин муайян намудани ваколатҳои шӯроҳои нозирони корхонаҳои давлатӣ лоиҳаи қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон “Оид ба лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи корхонаҳои давлатӣ” ва “Оид ба лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон” таҳия гардида, барои мувофиқа ба вазорату идораҳои марбутатаи кишвар ирсол карда шудаанд.

Баҳри таъсиси феҳристи маълумот дар бораи моликияти давлатӣ тадбирҳои зарурӣ андешида шуда, чиҳати дар навбати аввал ташаккул додани феҳристи корхонаю ташкилотҳои давлатӣ ва шахсони ҳуқуқие, ки дар сармояи оинномавии онҳо ҳиссаи давлат мавҷуд аст, дар якҷоягӣ бо мақомоти давлатӣ корҳо оғоз гардиданд.

Бо мақсади ҳалли масъалаҳои амволии сохтмони биноҳои нави Парлумон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва татбиқи Нақшаи генералии шаҳри Душанбе чораҳои лозима андешида шуда, бо пешниҳоди Кумита чиҳати кучонидани Хадамоти давлатии “Муҳофиза”-и Вазорати корҳои дохилӣ, Муассисаи давлатии “Коллеҷи ҷумҳуриявии рассомӣ ба номи М.Олимов”-и Вазорати фарҳанг ва Бойгонии давлатии таърихи навтарини Ҷумҳурии Тоҷикистон ба собиқ бино ва иншооти Ҷамъияти саҳомии кушодаи “Бюрои махсуси конструкторию технологияи мошинсозӣ”, воқеъ дар шаҳри Душанбе, кӯчаи Неъмат Қарабоев, 54 фармоиши дахлдори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардидааст.

Инчунин, чиҳати ҳалли масъалаҳои ҷойгиркунии мақомоти навтаъсис дар асоси фармоиши Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 март соли 2018 №33-ф Кумитаи бехатарии озуқаворӣ дар бинои Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, воқеъ дар шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 78 ҷойгир карда шуда, пешниҳоди Кумита вобаста ба ҷойгиркунии

Агентии авиатсияи граждании назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон манзур карда шудааст.

Мувофиқи ҳисоботҳои пешниҳодгардида дар нимсолаи якуми соли 2018 дар вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳои ҷумҳурӣ чиҳати ба фурӯш баровардани моликияти коммуналӣ 24 музояда гузаронида шуда, 25 иншоот, 22 адад воситаи нақлиётӣ ва дигар намуди амволи давлатӣ фурӯхта шудаанд. Маблағи умумии ба бучетҳои маҳаллӣ аз ҳисоби хусусигардонии моликияти коммуналӣ воридгардида 3,2 млн. сомониро ташкил медиҳад, ки ин нисбати нишондиҳандаи ҳамин давраи соли 2017 ба маблағи 896,7 ҳазор сомонӣ зиёд мебошад.

Дар ин давра, 2129 адад шартномаи иҷораи моликияти коммуналӣ баста шуда, аз ин ҳисоб ба бучетҳои маҳаллӣ 5,4 млн. сомонӣ ворид гардидааст, ки ин нисбати нишондиҳандаи ҳамин давраи соли 2017 мутаносибан 81 адад шартнома зиёд ва 2,1 млн. сомонӣ кам мебошад.

Маблағи умумии ба бучетҳои маҳаллӣ аз ҳисоби хусусигардонӣ ва ба иҷора супоридани моликияти коммуналӣ воридгардида 8,6 млн. сомониро ташкил медиҳад, ки ин нисбат ба ҳамин давраи соли 2017 ба маблағи 1,2 млн. сомонӣ кам мебошад.

Дар давраи ҳисоботӣ дар самти ҳифзи ҳуқуқҳои амволии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар дохил ва хориҷи кишвар низ қорҳои зарурӣ ба анҷом расонида шуданд.

Аз ҷумла, оид ба масъалаҳои амволии Пойгоҳи ҳарбии Россия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва чиҳати иҷрои Протоколи ҷаласаи Комиссияи мувофиқагии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия оид ба баррасии масъалаҳои молумулкӣ аз 20 декабри соли 2017 №3 пешниҳодоти Кумита ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон манзур карда шудааст. Ҳамзамон, бо мақсади иҷрои супориши Роҳбари Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Раҳмон Озода Эмомалӣ аз 18 апрели соли 2018 №22/10-24251 аз ҷониби Комиссияи мувофиқагии ҷониби Тоҷикистон масъалаҳои иҷрои Протоколи номбаршуда мавриди баррасӣ қарор дода шуда, хулосаи мувофиқашуда ба Вазорати муҳофизати Ҷумҳурии Тоҷикистон ирсол карда шуд.

Инчунин, бо мақсади баррасии масъалаи эътирофи ҳуқуқи соҳибмулкӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон ба иншооти дар қаламрави Ҷумҳурии Қирғизистон ҷойгиршуда дар асоси фармоиши Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳайати тоҷикистони Комиссияи муштараки Тоҷикистону Қирғизистон тасдиқ гардида, чиҳати омода намудани рӯйхати иншоотҳо ва дастрас намудани ҳуҷжатҳои ҳуқуқмуайянкунанда тадбирҳои лозима андешида шуда истодааст.

Бо мақсади иҷрои супориши Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 9 марти соли 2018 №21219(29-13) чиҳати баррасии масъалаҳои барасмиятдарории ҳуқуқи соҳибмулкӣ ба хатҳои интиқоли барқи дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Ўзбекистон қарордошта гурӯҳи кории байниидоравӣ таъсис дода шуда, тақлифҳои Гуруҳи корӣ ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон манзур гардидаанд.

Дар давраи ҳисоботӣ баҳри ба анҷом расонидани раванди барҳамдиҳии Ҷамъияти саҳомии кушодаи “Азот”, Муассисаи “Маркази

татбиқи Лоиҳаи бақайдгирӣ ва системаи кадастри замин” ва Муассисаи давлатии “Маркази идораи Лоиҳаи бо оби нӯшоки таъмин намудани аҳолии ноҳияи Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ» лоиҳаҳои дахлдори қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия ва тибқи тартиби муқарраргардида ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда шудаанд.

Инчунин, аз ҷониби Кумитаи ҷиҳати танзими истифодаи босамари молу мулки ба ғоидаи давлат мусодирашуда чораҳои зарурӣ андешида шудаанд.

Бо мақсади ҷалби сармоя ба иқтисодиёти миллӣ ва ташкили ҷойҳои нави корӣ дар асоси пешниҳоди Кумитаи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 майи соли 2018, №294 “Дар бораи хусусигардонии сахмияҳои Ҷамъияти саҳомии кушодаи “Пиллаи Тоҷик” қабул гардидааст ва айни замон бастаи сахмияҳои ба давлат тааллуқдоштаи ҷамъияти мазкур ба тендери байналмилалӣ бароварда шудаанд.

Бо мақсади иҷрои Нақшаи инфиродии таҷдиди сохтори ШСХК “Барқи Тоҷик” барои солҳои 2011-2018 (қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 августи соли 2011 №431) қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 апрели соли 2018, №234 “Дар бораи азнавташкилдихии ҷамъиятҳои саҳомӣ” тасдиқ карда шудааст ва мутобиқи қарори мазкур корҳо оид ба азнавташкилдихии 10 ҷамъияти саҳомии кушодаи системаи ШСХК “Барқи Тоҷик” ва дар заминаи онҳо таъсис додани Ҷамъиятҳои саҳомии кушодаи “Шабақаҳои интиқоли барқ” ва Ҷамъиятҳои саҳомии кушодаи “Шабақаҳои тақсимооти барқ” идома доранд.

Дар доираи талаботи Тартиби ба ҷамъияти саҳомии кушода табдил додани корхонаҳои давлатӣ ва воҳиди сохтории он (қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 августи соли 2010 №392) дар заминаи ҚДММ “Точделфарм” Ҷамъияти саҳомии кушодаи “Точдорусаноат” таъсис дода шудааст.

Ба ҳолати 1 июли соли 2018 шумораи умумии ҷамъиятҳои саҳомии кушодае, ки бастаи 100 фоизи сахмияҳои онҳо ба давлат тааллуқ доранд, 117 адад буда, ҷамъиятҳои саҳомие, ки дар сармояҳои оинномавии онҳо сахмияҳои давлат мавҷуд мебошанд, 24 ададро ташкил медиҳад.

Инчунин, дар сармояи оинномавии 4 адад ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд саҳми давлат мавҷуд мебошад.

Дар давраи ҳисоботӣ тибқи талаботи қонунгузорӣ дар 14 адад ҷамъиятҳои саҳомии кушода ва 4 адад ҷамъиятҳои дорои масъулияти маҳдуд, ки дар сармояи оинномавии онҳо саҳми давлат мавҷуд мебошад, маҷлисиҳои умумии солонаи саҳмдорон баргузор карда шудаанд.

Тибқи қарорҳои маҷлиси умумии солонаи саҳмдорон ва иштирокчиён дар натиҷаи тақсими ғоидаи софи ҷамъиятҳои хоҷагидор ба маблағи умумии 2,6 млн. сомонӣ суди сахмияҳо ҷудо карда шуда, маблағи мазкур пурра ба бучети давлат пардохт гардидааст.

Ҳамзамон, бо мақсади ташкили шӯрои нозирон дар Ҷамъияти саҳомии кушодаи “Тоҷик Эйр” аз ҷониби Кумитаи лоиҳаи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъалаҳои Ҷамъияти саҳомии кушодаи

“Тоҷик Эйр” таҳия ва тибқи тартиби муқарраргардида ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда шудааст.

Дар давраи ҳисоботӣ ба 6 ғолиби объектҳои дар тендери сармоягузори фӯрӯхташуда санадҳо оид ба иҷрои уҳдадориҳои шартномавӣ дода шудаанд. Мутобиқи шартномаҳои хариду фӯрӯш дар давраи солҳои 2016-2018 аз ҷониби ғолибони тендерҳо ба маблағи умумии 110,0 млн. сомонӣ сармоягузори карда шуда, ба миқдори 138 адад ҷойҳои кори ташкил карда шудаанд.

Дар баробари ин, айнаи замон иҷрои уҳдадориҳои шартномавии хариду фӯрӯши 7 иншоот идома дошта, аз ҷониби ғолибони тендерҳо бояд 3,2 млн. сомонӣ сармоягузори ва 86 адад ҷойи кори ташкил карда шаванд.

Дар нимсолаи якуми соли 2018 аз ҳисоби хусусигардонӣ ва истифодаи моликияти ҷумҳуриявӣ 11 505 967 сомонӣ ба буҷети давлат ворид шудааст, ки ин 88,5 Ҷоизи нақшаи пешбинигардидаи Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои нимсолаи якуми соли 2018-ро (13,0 млн. сомонӣ) ташкил медиҳад.

Дар давраи ҳисоботӣ аз ҷониби Хадамоти назорати давлатии истифодаи амволи давлатии Кумита ҳолати нигоҳдорӣ, истифодабарӣ, риояи тартиби ба иҷора додан, фӯрӯш ва аз эътибор соқит намудани воситаҳои асосӣ дар 107 субъекти хоҷагидори соҳаҳои мухталифи хоҷагии халқи ҷумҳури санҷида шуд.

Дар натиҷаи санҷишҳои гузаронидашуда бинобар сабаби риоя накардани қонунгузори ҳангоми ихтиёрдорӣ ва истифодаи амволи давлатӣ, иҷро накардани амру дастурҳои мақоми ваколатдори идораи амволи давлатӣ ва Қоидаҳои пешбурди Дафтари бақайдгирии санҷишҳо аз ҷониби субъектҳои хоҷагидори Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқи Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон 36 адад парвандаҳои ҳуқуқвайронкунии маъмури ба маблағи умумии 32,9 ҳазор сомонӣ тартиб дода шудааст.

Инчунин, тибқи тартиби муқарраргардида 236 адад воситаҳои асосии бақайднагирифташуда ба маблағи 950,1 ҳазор сомонӣ ба тавозуни корхонаю ташкилоти давлатӣ даромад карда шудаанд, ки ин нисбати ҳамин давраи соли 2017 мутаносибан 47 адад ва 298,0 ҳазор сомонӣ зиёд мебошад. Ҳамзамон, 955 адад молу мулки давлатӣ бо арзиши 214,3 ҳазор сомонӣ аз гурӯҳи воситаҳои гардишӣ ба гурӯҳи воситаҳои асосӣ гузаронида шуда, дар ҳисобдорӣ субъектҳои хоҷагидор тағйироти дахлдор ворид гардидааст.

Дар нимсолаи аввали соли 2018 оид ба фӯрӯши моликияти давлатӣ 23 музояда гузаронида шуда, 6 иншооти ғайриманқул, 110 воситаи нақлиётӣ ва дигар молу мулки манқули давлатӣ, 260,0 тонна пораву партовҳои металлҳои сиёҳ ва 6,8 тонна металлҳои ранга фӯрӯхта шудаанд.

Бо мақсади таъмини истифодаи самараноки моликияти давлатӣ 7 озмуни ба иҷора супоридани амволи давлатӣ барпо гардид ва дар натиҷаи он 128 адад иншооти давлатӣ ба маблағи умумии солонаи 1,2 млн. сомонӣ ба иҷора супорида шудааст.

Дар маҷмӯъ ба ҳолати 30 июни соли 2018 оид ба иҷораи моликияти ҷумҳуриявӣ 627 адад шартнома ба маблағи умумии солонаи 8,2 млн. сомонӣ амал доранд.

Дар нимсолаи якуми соли 2018 аз ҳисоби ба иҷора супоридани амволи давлатӣ 3,4 млн. сомонӣ ба буҷети ҷумҳуриявӣ интиқол дода шудааст, ки ин нишондиҳанда нисбати ҳамин давраи соли 2018 ба маблағи 258,8 ҳазор сомонӣ ё ин ки 8,6 фоиз зиёд мебошад.

Дар давраи ҳисоботӣ, бо мақсади мутобиқ намудани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти баҳодихӣ (нархгузорӣ)» ба шароити амалкунанда, аз ҷумла ҷорӣ намудани стандартҳои нархгузорӣ, муайян намудани ваколатҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти ваколатдори давлатӣ дар соҳаи фаъолияти нархгузорӣ ва танзими самараноки фаъолият дар ин самт лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти баҳодихӣ (нархгузорӣ)» дар таҳрири нав таҳия карда шуда, барои мувофиқа ба вазорату идораҳои марбутатаи кишвар пешниҳод гардидааст.

Дар давраи ҳисоботӣ аз ҷониби Корхонаи воҳиди давлатӣ оид ба нархгузорию Кумита арзиши 30 адад иншоот ва 286 адад воситаи нақлиёти мансуб ба моликияти ҷумҳуриявӣ баҳогузори карда шудаанд.

Инчунин дар асоси муроҷиатҳои шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ 407 адад иншооти бартарафшаванда, 122 адад молу мулкӣ мансуб ба моликияти коммуналӣ ва 231 адад амволи шаҳрвандон нархгузорӣ гардидаанд.

Дар давраи ҳисоботӣ ба Кумита 7581 ҳуҷҷат ворид шуда, аз рӯи таъйинот ба ниҳодҳои гуногуни ҷумҳури 3368 ҳуҷҷат содирот карда шудааст. Аз ҷумла дар давраи ҳисоботӣ ба Кумита 1671 супоришҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид гардида, аз он 764 супориш иҷро гардида, ба Ҳукумати мамлакат ирсол карда шуд ва 907 супориш дар марҳилаи баррасӣ ва таҳти назорат қарор доранд.

Барои қабули шаҳрвандон ҳуҷраи алоҳида мучахҳаз гардонида шуда, ба ҳамаи шаҳрвандоне, ки шифоҳӣ муроҷиат менамоянд аз ҷониби роҳбарияти Кумита ҷавобҳои дахлдор дода мешаванд.

Мутобиқи тартиби муқарраргардида доир ба самтҳои фаъолияти Кумита 365 қарори Раиси Кумита қабул карда шудааст.

Дар давраи ҳисоботӣ бо розигии раиси Кумита 9 нафар хизматчиёни давлатӣ дар курсҳои бозомӯзӣ иштирок ва таҳсил намуданд.

Дар нимсолаи якуми соли 2018 озмун барои ишғоли мансабҳои холии маъмурии хизмати давлатии Кумита гузаронида шуда, 4 нафар довталаб ба кор қабул карда шуданд ва 16 нафар хизматчиёни давлатӣ тибқи қонунгузорӣ ба аттестатсияи навбатӣ фаро гирифта шуданд.

Инчунин 100 нафар кормандони Кумита ба сафарҳои хизматӣ, аз ҷумла 35 нафар ба хориҷи кишвар ва 65 нафари дигар дар дохили ҷумҳури фиристода шуданд.

Ҷиҳати пешбурди сиёсати кадрӣ пешгирифтаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба зиёд намудани шумораи занон дар мақомоти давлатӣ аз

рӯи шумораи умумии кормандон шумораи занон ба 22,5 фоиз расонида шуд, ки аз он 4 нафар зан дар ҳайати роҳбарикунанда мебошанд.

Нақшаи иҷроии қисми хароҷоти буҷет дар давраи ҳисоботӣ 83,2 фоиз иҷро гардида, нақшаи қисми даромади маблағҳои махсус бошад, 5,9 фоиз иҷро шудааст.

Бо мақсади баланд бардоштани маърифати кормандони Кумита дар самти танзими анъана ва ҷашну маросимҳои миллӣ, одоби оиладорӣ ва фарҳанги миллии либоспӯшӣ ва одоби хизматчиӣ давлатӣ 25 майи соли 2018 ҷаласаи муштараки Комиссияи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо, Комиссияи одоби хизматчиӣ давлатӣ ва Шӯрои занҳои назди Кумита баргузор гардид. Дар ҷорабинӣ намояндагони Кумита оид ба корҳои дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳои миллӣ, Кумитаи кор бо занон ва оила ва Агентии хизмати давлатӣ иштирок намуданд.

Ба муносибати ҷашни 30 солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии Раиси Кумита муҳтарам Ҳамрализода Фаррух Маҳмуд дар ноҳияи Рудақӣ Гуруҳи корӣ таъсис дода шуд, Айни замон масъулини гуруҳи корӣ оид ба таҳия ва амали кардани нақшаи ҷорабиниҳои ободонию бунёдкорӣ корҳо идома доранд.

Кумита сохтмони майдончаи варзишию бозиҳои кӯдакона ва таваққуфгоҳи мошинҳо дар кӯчаи Шевченкои ноҳияи Исмоили Сомонӣ ба итмом расонд.

Тибқи супориши роҳбари Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи ҳисоботӣ нишасти матбуотӣ гузаронида шуда, дастовардҳои самти сармоягузорӣ, дастгирии соҳибкорӣ ва идораи амволи давлатӣ муаррифӣ карда шуданд ва дар ин самт мунтазам ҳамкорӣ бо васоити ахбори омма идома дорад.

Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ дар нимсолаи дуюми соли 2018 иҷроии тадбирҳои зеринро дар доираи ваколатҳои низомномавӣ ба нақша гирифтааст:

- ҷоннок намудани мониторинги рафти татбиқи лоиҳаҳои давлатии сармоягузорӣ ва дар ҳамкорӣ бо вазорату идораҳои дахлдор, созмонҳои маблағгузор ва ҳалли мушкилот дар амалинамоии онҳо;

- дар ҳамкорӣ бо ширкатҳои ватанию хориҷӣ таҳия намудани созишномаҳои нави сармоягузорӣ оид ба сохтмон ва ба истифода додани корхонаҳои нави истеҳсолӣ;

- дар ҳамкорӣ бо Вазорати корҳои хориҷӣ андешидани ҷораҳои зарурӣ ҷиҳати баргузор намудани Комиссияи байниҳукумати Тоҷикистону Молдова оид ба ҳамкориҳои иқтисодӣ, тичоратӣ ва техникӣ;

- бо мақсади дастгирии соҳибкории навтаъсис, мусоидат ба фаъолияти соҳибкорони инфиродӣ ва амалӣ намудани идеяҳои нави тичоратӣ таъсис додани Муассисаи давлатии “Бизнес – инкубатори Тоҷикистон”;

- ҷиҳати дар сатҳи зарурӣ таҷлил намудани ҷорумин солгарди ҷашни “Рӯзи соҳибкорон ташкил ва баргузор наудани Форуми байналмилалӣ соҳибкории Душанбе – 2018 таҳти унвони “Рушд соҳибкориро сармоягузорӣ ва равандҳои муосири иқтисодӣ”;

- дар доираи сафари давлатии Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Ҷумҳурии Ўзбекистон ташкил ва дар сатҳи зарурӣ баргузор намудани Форуми соҳибкорони Ўзбекистон ва Тоҷикистон дар шаҳри Тошкент;

- таъмини иҷрои самараноки Барномаи дастгирии давлатии соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2012 – 2020;

- омода намудани таклиф ҷиҳати кам кардани сарборӣ барои фаъолияти соҳибкорӣ, аз ҷумла оид ба кам кардани шумораи ҳуҷҷатҳои иҷозатдиҳӣ ва мақомоти ваколатдори давлатии иҷозатдиҳанда;

- гузаронидани санчиши фаъолияти мақомоти ваколатдори давлатии иҷозатдиҳанда оид ба риояи талаботи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи танзими низоми иҷозатдиҳӣ тибқи нақшаи тасдиқгардида;

- андешидани чораҳои зарурӣ ҷиҳати ташкили ҷаласаи навбатии Шӯрои ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти санчишӣ;

- бо ҷалби коршинос такмили сомонаи www.ijozat.tj ва Феҳристи ягонаи давлатии электронии ҳуҷҷатҳои иҷозатдиҳӣ ҷиҳати иттилоотонии субъектҳои соҳибкорӣ ва сармоягузoron;

- гузаронидани мониторинги татбиқи мораторий ба санчишҳои фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ дар соҳаҳои истехсолӣ;

- дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд ташкил ва баргузори корҳои фаҳмондадиҳӣ барои субъектҳои соҳибкорӣ оид ба санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳаи дастгирии соҳибкорӣ, аз ҷумла дар соҳаи танзими низоми иҷозатдиҳӣ, санчиши фаъолияти субъектҳои хоҷагидор ва мораторий ба санчишҳо.

- андешидани тадбирҳои лозима баҳри иҷрои саривақтии қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 майи соли 2018, №294 «Дар бораи хусусигардонии сахмияҳои Ҷамъияти сахомии кушодаи «Пиллаи Тоҷик» ва гузаронидани тендери байналмилалӣ оид ба хусусигардонии бастаи сахмияҳои ба давлат тааллуқдоштаи ҷамъияти мазкур;

- андешидани чораҳои таъхирнопазир ҷиҳати иҷрои нақшаи пешбинигардидаи Бучети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2018 вобаста ба даромад аз ҳисоби хусусигардонӣ ва истифодаи моликияти давлатӣ;

- андешидани тадбирҳо ҷиҳати бо вазорату идораҳои марбутаи кишвар мувофиқа намудани лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти баҳодихӣ (нархгузорӣ)» дар таҳрири нав ва ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намудани он.